

Тафсири сураи Кавсар

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجيکيۃ]

Таҳия: islamhouse/tojiki

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ تفسير سورة الكوثر ﴾

«باللغة الطاجيكية»

إعداد: دار الإسلام / طاجيكي

2012 - 1433

IslamHouse.com

Тафсири сураи Кавсар

Сураи Кавсар макки буда дорои се оят аст.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾﴾

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾﴾

«Мо кавсарро ба ту ато кардем».

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾﴾

«Пас барои парвардигорат намоз бихон ва қурбони кун».

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾﴾

«Ки бадхоҳи ту худ абтар аст».

Худованд ба паёмбараш (с) мефармояд: «**Мо кавсарро ба ту ато кардем**». Мо ба ту хайри фаровон ва фазли зиёде додаем, аз ҷумлаи он наҳр ва ҳавзе аст, ки худованд ба паёмбараш дода ва кавсар номида мешавад, дарозии он ба масофаи як моҳ ва паҳноии он низ масофаи як моҳ аст. Оби он аз шир сафедтар ва аз асал ширинтар аст. Зарфҳои нушидани он ба андозаи ситорагони осмон ва монанди он дурахшон мебошад. Ҳар касе як бор аз ҳавзи кавсар бинушад, ҳаргиз ташна нахоҳад шуд.

Вақте худованд миннати хешро бар паёмбар баён кард, ӯро ба сипосгузори неъмат фармон дод. Ва фармуд: Барои парвардигорат намоз бигзор ва қурбони кун. Ин ду ибодатро ба таври хос баён кард. Чунки ин ду ибодат аз беҳтарин ибодатҳо ва бузургтарини онҳо мебошад.

Ва чун дар намоз дилу узвҳо барои Худо фурутан мебошанд. Ва аъзо ва ҷаворех барои анҷоми анвоъи бандагии Худованд ҳаракат мекунанд. Забҳ кардани қурбони мучиб мешавад, ки банд ба василаи беҳтарин чизе ки дар назди худ дорад ва бо додани моле ки дилҳо бар муҳаббати он сириштаанд ва бар он бухл меварзанд, ба Худованд тақарруб ва наздики ҷуяд.

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

Ҳамоно касе ки бо ту душмани дорад ва туро мазаммат мекунад, беҳайру баракат ва беному нишон хоҳад буд. Аммо Мӯхаммад (с) дар ҳақиқат инсонии комил аст ва номи Ё дар ҳамаҷо паҳн ва пайравони зиёд дорад.

Поёни тафсири сураи Кавсар.